


Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон

Институти физикаю техникаи
ба номи С.У. Умаров



МАКТУБИ ИТТИЛООТИИ **ДУҶОМ**

VII Конференсияи байналмилалии
«**МАСЪАЛАҲОИ МУОСИРИ ФИЗИКА**»



Ҳамкасбони гиромикадр!

Шуморо барои иштирок дар қори Конференсияи VII байналмилалии «**Масъалаҳои муосири физика**», ки

9-10 октябри 2020 с.

дар Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор мегардад даъват менамоем.

Душанбе, Тоҷикистон

❖ **Кумитаи тадоруќоти илмӣ:**

Ф.Раҳимӣ (Раис, Тоҷикистон), Ҳ.Ҳ.Муминов (Ҷонишини раис, Тоҷикистон), Ф.Шокир (Ҷонишини раис, Тоҷикистон), С.Одинаев (Тоҷикистон), М.А.Анисимов (ИМА), Ф.Ҳ.Абдуллоев (Ўзбекистон), Д.Матрасулов (Ўзбекистон), М.Ю.Ташметов (Ўзбекистон) И.Н.Аскарзода (Туркия), С.Саксена (Британияи кабир), Л.А.Булавин (Украина), М.И.Илолов (Тоҷикистон), Н.Н.Низомов (Ўзбекистон), В.И.Лебедев (Россия), Г.И.Лихтенштейн (Изроил), Н.П.Маломуж (Украина), Ю.П.Рыбаков (Россия), В.А.Матвеев (Россия), Ҷ.М.Мирсаидов (Тоҷикистон), М.Ф.Головко (Украина), Р.Мирзоқулов (Қазоқистон), З.Ҷ.Усмонов (Тоҷикистон), Ю.М.Шукринов (Россия), З.Ҳ.Раҳмонов (Тоҷикистон), С.М.Аҳмадзода (Тоҷикистон), Т.Ҳ.Салихов (Тоҷикистон).

❖ **Кумитаи тадоруќоти конференсия:**

Ҳ.М.Ахмедов, Ҷ.Х.Халиков, И.Н.Ғаниев, У.Мадвалиев, З.В.Кобулиев, Ҳ.С.Каримов, С.Ф.Абдуллоев, Д.Қ.Солеҳов, А.А.Абдурасулов, Ф.Холмуродов, А.Холов, И.Р.Раҳмонов, Қ.Қабутлов, А.Т.Мақсудӣ, Б.С.Умаров, Ш.Ш.Азимов, И.Ҳ.Юсупов.

❖ **Котибони конференсия:**

Р.Баҳромзод, А.Р.Мукумов, С.Ф.Одинаев, Х.Р.Раҳмонов

❖ **Бахшҳои асосии конференсия:**

- Физикаи назариявӣ, системаҳои динамикӣ
- Муҳитҳои конденсӣ, нанотехнологияҳо ва маводҳои нав
- Масъалаҳои энергетикаи таҷдидпазир ва ғайрианъанавӣ
- Нурҳои кайҳонӣ, физикаи ядрои ва технологияҳо
- Физикаи атмосфера, тағйирёбии иқлим ва масъалаҳои об
- Физикаи тиббӣ ва биологӣ

❖ **Забони қорӣи конференсия:**

тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.

❖ **Маводҳои барои конференсия лутфан ба суроғаи зерин ирсол намоед:**

phti.tajikistan@gmail.com

❖ **Мӯҳлати ирсолӣи маводҳо:**

то **20 сентябри 2020 с.**

❖ **Мақони баргузори конференсия:**

Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/1 – Институти физикаю техникаи ба номи
С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

☎ Телефонҳои барои маълумот:

Ҳ.Ҳ.Муминов – (+992) 919 042476 Ф.Шокир – (+992) 927770426

Ф.Холмуродов – (+992) 935153003

Р. Баҳромзод А.Р. Муқумов С.Ф. Одинаев Х.Р. Раҳмонов
(+992) 987130918 (+992) 988255388 (+992) 938013201 (+992) 938249292

❖ **Web:** <https://phti.tj> (Илм ва инноватсия–Чорабиниҳои илмӣ–Конференсияҳо)

Тағйироту иловаҳои муҳими дар Мақтуби
иттилоотии дуҷум воридшуда

- 1). Мӯҳлати ирсоли маводҳо то санаи **20.09.2020** тамдид шудааст.
- 2). Беҳтарин маърузаҳои илмии муаллифони бурунмарзӣ барои нашр дар маҷаллаи илмии муқарризишавандаи "Ахбори АМИТ" (<https://journals.anrt.tj/ofm.php>) тавсия мешаванд.
- 3). Муаллифоне, ки мехоҳанд тариқи фосилавӣ иштирок намоянд метавонанд ишораи шабакавии (ссылка, link) навори маърузаи худро ба суроғи электронии Кумитаи тадорукот "phti.tajikistan@gmail.com" ирсол намоянд (масалан, тариқи сабт дар Облако, Яндекс-диск ва ғ.). Дар сарсухани навор бояд барои ин конференсия сабт шудани маъруза қайд шуда бошад. Навори муаллифоне қабул мешаванд, ки то санаи 20.09.2020 маводи матнро ирсол карда буданд.

Кумитаи тадорукот
phti.tajikistan@gmail.com